

Тақриз
ба диссертатсияи Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимович дар
мавзуи “Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва соҳтории
топонимияи “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ” барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси
10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Топонимҳо дар забоншиносии умумӣ ва забоншиносии тоҷик то як андоза ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Доир ба паҳлуҳои гуногуни дастурии онҳо аз ҷониби муҳаққиқони риштаи забоншиносӣ корҳои арзишманд ба анҷом расидаанд. Дар забоншиносии тоҷик дар заминаи асари бадеии мушаххас ба риштаи таҳқиқ кашидану муайян намудани мавқеъ ва доираи корбурди топонимҳо ҳанӯз ниёз ба омӯзишу баррасӣ дорад.

Навоварии илмии таҳқиқот. Дар диссертатсия бори нахуст таҳлили бонизоми топонимияи асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз нигоҳи маънои лугавӣ, қабатҳои забонӣ ва соҳтору таркиб ба роҳ монда шудааст.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро сатҳи баррасии масъалаҳо, натиҷаҳои таҳқиқот, ки дар шакли мақолаҳои илмӣ, дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда КОА-и назди Президенти ҶТ нашр шудаанд, хулосаҳои диссертант дар асоси манбаъҳои таҳқиқшуда собит менамоянд.

Хулоса ва тавсияҳое, ки аз натиҷаи таҳқиқи мавзуи интихобшуда баромадаанд, мазмуну муҳтавои ягонаи диссертатсияро фаро гирифтаанд. Онҳоро метавон ҳангоми таҳияи фарҳанги номгузории миллати тоҷик ва барои таҳияи фарҳангномаҳо мавриди истифода қарор дод.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки ин асари таърихӣ-адабӣ бори нахуст аз нигоҳи номшиносӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шуд. Муаллифи “Тазкират-уш-шуаро” наклу ривоят ва воқеаҳои реалии дидаву шунидаи худро дар иртибот бо ҳаёт ва фаъолияти адабии удавову уламои давраҳои гуногун тасвир намуда, маълумоти хуберо аз таъриху адаби форсу тоҷик ба баъдинагон ба мерос гузаштааст. Ин аст, ки номвожаҳои мавзеъҳои ҷуғрофии асар низ чун сарчашмаи асосии таркиби лугавии забони тоҷикӣ ба шумор мераванд ва дар омӯзиши ономастикай таърихӣ саҳми арзанда доранд.

Аҳаммияти амалии таҳқикот дар он аст, ки маводи таҳқиқшударо дар фарҳанги номгузории миллати тоҷик ва барои таҳияи фарҳангномаҳо мавриди истифода қарор дод. Инчунин, дар курсҳои лексионӣ метавон аз он истифода қард. Дар таҳлил ва шарҳу маънидод намудани масъалаҳои гуногуни решашиносӣ, калимасозӣ, овошиносӣ, грамматика ва дигар қисматҳои забоншиносӣ низ маводди таҳқиқшуда бетаъсир наҳоҳад буд.

Диссертатсияи Файзуллоев Абдуразиқ Абдулҳакимович дар мавзуи “Таҳқики хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва соҳтории топонимији “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ” ба яке аз мавзуъҳои мубрами илми забоншиносӣ бахшида шуда, ба сифати маводи таҳқиқшаванда ёдгории беназири адабиёти классикии форсу тоҷик асари безаволи Давлатшоҳи Самарқандӣ “Тазкират-уш-шуаро” интихоб шудааст. Диссертатсия аз феҳристи ихтисораҳо, муқаддима, ду боб, хулоса, феҳристи адабиёт ва замима иборат мебошад.

Боби якуми диссертатсия “Таҳқики хусасиятҳои вожагонии топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ” ном дошта, аз ҳашт фасл иборат мебошад.

Дар фасли якуми боби якум зери унвони “Мулоҳизаҳои муқаддимотӣ” оид ба соҳту мундариҷа ва аҳаммияти илмиву адабии асари Давлатшоҳи Самарқандӣ “Тазкират-уш-шуаро” сухан рафта, ҳамзамон дар бораи ономастика ҳамчун яке аз шоҳаҳои муҳимми илми забоншиносӣ маълумоти муғиду боварибахш дода шудааст. Диссертант бо такя ба сарчашмаҳои мӯътамади илмӣ сараввал дар хусуси анъанаи тазкиранависӣ дар таърихи адабиёти классикии тоҷик сухан ронда, як қатор тазкираҳои пеш аз рӯзгори Давлатшоҳи Самарқандӣ, ҳамзамонон ва шоирони баъдиро ёдовар шуда, манбаи илҳом, сарчашмаи пайдоиши асари мавриди таҳқиқро бо далелҳои асоснок таъкид менамояд.

Дар баробари ин диссертант дар ин бахши кор истилоҳи ономастика ва дигар шоҳаҳои он: антропонимика, топонимика ва гидрономикаро ҳамчун термин шарҳу эзоҳ дода, чи дар гузашта ва чи имрӯз дар атрофи ономастика ва шоҳаҳои номбаршудаи он аз тарафи олимони ватанию хориҷӣ асарҳои илмиро ёдовар шудааст. Бо қадри зарурат аҳаммияти назариву амалии онҳоро ба қалам додааст.

Фасли дуюми боби якум “Таснифи топонимҳои асар ва таҳлили лексикӣ-емантикии онҳо” номгузорӣ шудааст. дар ин қисмати кор, чи тавре ки муҳаққиқ қайд менамояд, бо такя ба андешаҳои муҳаққиқони забоншинос, маҳсусан топонимшиносони ватаниву хориҷӣ топонимҳои

“Тазкират-уш-шуаро”-ро ба гурӯҳҳои алоҳида тасниф намудааст. Дар бораи ин диссертант қайд менамояд, ки дар таҳқиқот ва андешаҳои илмии олимони соҳа вобаста бо дарбаргирии ҳаду ҳудуд номҳои мавзезъҳои ҷуғрофӣ қабатҳои хосси ҳудро доро мебошанд, ки бо мағҳумҳои ойконимия – номи мавзеи маскунӣ, гидронимия – номи мавзезъҳои ба об алоқаманд, теотопонимия – номи аз номи Худоҳо гирифташуда, гелотопонимия – аз номи ботлоқ ва монанди инҳо дар илми топонимшиносӣ ёдрас шудааст. Поёнтар диссертант барои амиқ ва возеху равшан тасниф намудани топонимика ба таҳқиқоти анҷомдодай як зумра забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ, ба мисли А. Хромов, Р. Х. Додиҳудоев, Ш. Исмоилов, Н. Офаридаев, А. Абдунабиев, Ҷ. Алимӣ, Д. Ҳомидов, О. Маҳмадҷонов ва монанди инҳоро таваҷҷуҳ намудааст.

Фасли сеюми боби якум таҳти унвони “Ойконимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо дар асар” аз ҷор ҳарфасл иборат буда, диссертант дар ин қисмати кор сараввал ойконимҳоро ҳамчун истилоҳи маҳсуси соҳаи забоншиносӣ ҷунин маънидод менамояд: “Ойконим аз вожаи юнонии оуҳіо – “хона”, “иншоот”, “нуктаи маскунӣ” ва onimiy – “ном”” ирифта шудааст ва ҷун истилоҳи забоншиносӣ маҷмуи номи нуктаҳои аҳолинишин (шаҳр, шаҳрак, деха, гузар, маҳалла)-ро мавзуи омӯзиш қарор медиҳад (Дис., с. 28). Сипас бо так ба сарчашмаҳои илмӣ аз рӯйи нишондоди топонимшиносон нуктаҳои аҳолинишинро ба ҷунин гурӯҳҳо дастабандӣ намудааст: ҳоронимҳо (номи ҳудуд ва вилоят), полионимҳо (маҷмуаи номҳои шаҳр), комонимҳо (маҷмуаи номҳои дехот), урбанонимҳо (маҷмуи хиёбону қӯча, паскӯчаву гузаргоҳ), агронимҳо (маҷмуаи номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр) ва монанди инҳо.

Айконмҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ҷониби муҳаққиқ ба таври густурда мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифтааст. Зимни омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷониба бар мабнои маводи “Тазкират-уш-шуаро” ойконимҳоро диссертант ба гурӯҳҳои алоҳида: ҳорономия, полоономия, комонимия ва урбаномия ҷудо намудааст. Ҷолиби дикқат аст, ки муҳаққиқ ойконимҳои номбурдаро дар асар аз рӯйи таҳлили оморӣ, сохтору маъно ва мавқеи корбурдашон нодиркорона баррасӣ намуда, аз рӯйи зарурат онҳоро бо дигар сарчашмаҳои илмиву адабӣ ва луғату фарҳангномаҳои муътамад муқоиса намуда, хулосаҳои амиқу дақиқи илмӣ баровардааст.

Аз хулосаҳои баровардаи диссертант дар фасли боби таҳқиқшавандаро бармеояд, ки муҳаққиқ маводи таҳқиқшавандаро ҳамаҷониба аз ҳуд кардааст.

Фасли чоруми боби якум “Гидронимҳо ва корбурди онҳо дар асар” ном дошта, дар он мавзеъҳои ҷуҳрофие, ки ба об, дарё, баҳр, уқёнус, ҳавз, кӯл, ҷашма, шаршара, ҷоҳ (кудук), ҷӯй, наҳр, корез (обҳои зеризамини), обанбор, ботлоқзор ва ғайра рабт доранд, мавриди омӯзишу таҳлили забонӣ қарор дода шудааст. Диссертант тамоми номҳои ҷуғрофие, ки ба об ва дигар мавзеъҳои номбаршуда мансубият доранд, омӯхта дар ҷадвали алоҳида номгӯйи онҳо ва ҷандномаи онҳоро зикр қадааст. Масалан, вожаи Даҷларо дар асар шаш маротиба, Кавсар ҳафт маротиба, Нил ҷор маротиба, Оби Равшан як маротиба зикр шудааст.

Диссертант дар шакли ҷадвал тасвир ёфтани гидронимҳои асарро ҷунин маънидод кардааст: “Тасвири ҳар гуна номҳои гидронимӣ, ки дар шакли ҷадвал зикр гадидаанд, аз номгузории таърихии миллати қуҳанбунёди тоҷик шаҳодат медиҳад ва аксарияти онҳо дар давоми гузашти қарнҳову солҳо дигар нашудаанд ва то замони мо омада расидаанд” (Дис. 68).

Фаслҳои панҷум, шашум, ҳафтум ва ҳаштуми боби якум ба масъалаи омӯзишу баррасӣ ва таҳқики мавқеи истифодабарии оронимҳо: номи кӯҳу дашт, саҳро; номи қалъа, қаср, работ ва ниғорхона; дромонимҳо (номҳои роҳҳои муҳобиротиву нақлиётӣ (хушкӣ, обӣ, ҳавоӣ, зеризамини)); антропонимҳо (номи макони ҷуғрофие, ки аз номи инсон баромадааст); этнотопонимҳо (топонимҳое, ки ҷузъи аввали онҳо ба номи қавм, ҳалқ ва миллатҳои ҷудогона гузошта шуда, ҷузъи дувуми онҳоро фарманти маконсози -истон ва ё -он ташкил медиҳад) баҳшида шудаанд. Дар ин фаслҳои диссертатсия низ методи таҳлили соҳторию маънӣ ва оморӣ ба кор бурда шуда, дар баробари ин маъҳазҳои дигари таърихию адабӣ ва илмӣ барои равшуна возех баён намудани моҳияту мазмунимавзуи таҳқиқшаванда самаранок мавриди корбаст қарор дода шудааст.

Дар хуносай боби якум диссертант боби якуми диссертатсияро бо дарбаргирии мавзуъҳои дар фаслу зерфаслҳои боби мазкур омӯхташаванда дақиқназарона омӯхта, дар натиҷаи таҳлилу барсиҳои тӯлонӣ ба як хуносай амиқу дақиқ ва боварибахшу мұттамад омадааст.

Боби дуюми диссертатсия “Баромади забонӣ ва соҳтори морфологии топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ” ном дошта, аз ду боб ва нуҳ зербоб иборат мебошад.

Дар фасли якуми боби дуюм зери номи “Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ”, ки аз ҷор зерфасл иборат аст, диссертант доир ба масъалаи баромади забонӣ, яъне этимологияи топонимҳои асари

мавриди таҳқиқ қароргирифта маълумот дода, қайд мекунад, ки топонимҳои тазкира вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ё худ маҳалли сукунати шоирои дар асар зикрёфта аз назари пайдоиши забонӣ гуногун мебошад. Зимни омӯзишу баррасии топонимҳои тазкира диссертант таърихи пайдоиши онҳоро ба забонҳои эрониасл, арабӣ, туркӣ-муғулӣ ва дигар забонҳо мутааллиқ медонад. Чунончи: “Қайд кардан бамаврид аст, ки топонимҳои асар аз нигоҳи забонӣ гуногун буда, дар баробари номҳои хоси ба фарҳанги номгузории форсии тоҷикӣ мутааллиқ, ҳамзамон номҳои дигар қавму ҳалқиятҳо низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд” (Дис., с. 89).

Дар ин қисмати кор диссертант топонимҳои тазкираво аз рӯйӣ баромади забониашон дақиқу амиқ омӯхта, онҳоро, чи тавре ки дар боло зикр намудем, ба топонимҳои эрониасл, топонимҳои иқтибосии арабӣ, топонимҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ ва дигар забонҳо мансуб донистааст. Ҳангоми таснифоти топонимҳо аз назари забонӣ онҳоро диссертант дар асоси маълумоти амиқу дақиқи луғату фарҳангномаҳои мультамад маънидод намуда, мавқеъ ва ҷойгоҳи онҳоро дар асар муайян намудааст. Масалан, вожаи Ҳатлонро чунин маънидод кардааст: “Ҳатлон: ин номвожа, ки дар асар зиёд истифода гардидааст, аз рӯйӣ баромад ба забонҳои қадимаи форсии тоҷикӣ мутааллиқ буда, дар сарчашмаҳои таъриҳӣ низ дарҷ гардидааст” (Дис., с. 93).

Бояд маҳсус таъкид намуд, ки барои дақиқ намудани сарчашмаҳои пайдоиши топонимҳо ҳамчун истилоҳи соҳаи забоншиносӣ ба таҳқиқоти дигар олимону муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ рӯй оварда, аз эҷодиёти онҳо низ барои тақвияти фикраш истиинод овардааст. Ба надешаи мо, бо чунин метод ба роҳ мондани равиши таҳқиқ қимату ҳусни кори диссертациониро афзудааст.

Фасли дуюми боби дуюми диссертатсия таҳти унвони “Таҳлили соҳтори топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ” аз панҷ зерфасл иборат мебошад. Дар ин қисмати кор ҳусусияти соҳторию қалимасозии топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Диссертант дар кор сараввал нуқтаи назари ономастикашиносони хориҷӣ В. А. Никонов, Н. В. Подляская, С. Роспанд, А. Л. Хромов, инчунин забоншиносони тоҷик Р. Ҳ. Додихудоев, Н. Офаридаев, О. Муҳаммадҷонов, Ш. Исмоилов, Ҷ. Алимӣ, С. Сулаймонов ва монади инҳоро доир ба соҳти қалимасозӣ ва маъноии топонимҳо овардааст. Диссертант топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Ҷавлатшоҳи Самарқандиро аз рӯйи соҳти қалимасозӣ ба топонимҳои сода, сохта,

мураккаб ва топоним-ибораҳо чудо намудааст. Номҳои зерфаслҳои фасли дуюми боби дуюм аз ҳамин ҷо сарчашма гирифтаанд. Диссертант ҳар як топонимро аз лиҳози сохтор бо тамоми ҷузъиёташ таҳлилу баррасӣ намуда, дар алоҳидагӣ маънои ҳар қадоми онҳоро шарҳу эзоҳ дода, бо қадом маъно кор фармудани онҳоро дар асари мавриди таҳқиқ зикр кардааст. Яке аз корҳои назарраси диссертант дар ин қисмати кор дар он зоҳир мегардад, ки чандномаи топонимҳоро дар диссертатсия нишон додааст. Ба андешаи мо, чунин сурат гирифтани кор барои ба осонӣ шинос шудани топонимҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ ба ҳаводорони забони тоҷикӣ ва дӯстдорони қаломи бадеъ хизмати арзишманд меқунад.

Дар қисмати хулоса мазмуну муҳтавои диссертатсия ба тариқи фишурда дар 12 банди ҷудогона натиҷагирий шудааст.

Диссертатсияи мавриди назар дар баробари муваффақиятҳои арзишманд аз камбудиҳо орӣ нест ва зикри ҷанде аз онҳоро ба хотири пешрафти корҳои минбаъдаи диссертант лозим мешуморем:

1. Дар бахши “Фехристи ихтисораҳо” ҳангоми ихтисораҳои диссертатсияро шарҳу эзоҳ додан якрангӣ риоя нашудааст.

2. Истилоҳи “таҳқиқ” дар диссертатсия ва автореферати бо ду шакл “таҳқиқ” ва “таҳқиқот” дарҷ шудааст. Ба андешаи мо, вақте ки сухан дар бораи рисолаи анҷомшуда меравад, истилоҳи “таҳқиқ”-ро ба кор бурдан даркор аст.

3. Дар саҳифаи 114-уми диссертатсия зимни баёни номи аномастикашиносон номи ҷанде аз онҳо, ба мисли Варабёва ва Кораланова пурра дарҷ нашудааст.

4. Дар саҳифаҳои 12, 16, 18, 22, 29, 88, 89 ғалатҳои имлой ва техниکӣ ба ҷашм мерасанд.

Бояд маҳсус қайд намуд, ки камбудиҳои ҷойдошта ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии диссертатсияро кам карда наметавонанд, зоро муаллифи он аз уҳдаи иҷрои мақсаду вазифаҳои дар кори таҳқиқотии худ гузошта сарбаландона баромадааст.

Диссертатсия аз нигоҳи сохтор, муҳтаво, забон ва равиши таҳқиқ мукаммал мебошад. Сохтор ва муҳтавои автореферат бо диссертатсия мувоғиқати комил дошта, он ва мақолаҳои банашррасонидай муаллиф мазмуну муҳтавои диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Файзуллоев Абдуразиқ Абдулҳакимович дар мавзуи “Таҳқики хусусиятҳои лексикӣ-семантиқӣ ва сохтории топонимияи “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ” ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиб додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 тасдик шудааст, ҷавобғӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:

номзади илмҳои филологӣ,
муаллими калони кафедраи
забони тоҷикӣ Донишгоҳи
славянини Россия ва Тоҷикистон

Амлоев Аминҷон
Ятимовиҷ

Нишонии муассиса:

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи
Ҳисорӣ, бинои 28/1, хонаи 21
Тел.: (+992) 917. 58- 77- 78
E-mail: amloev@mail. ru

Имзои Амлоев Амлоев Аминҷон Ятимовиҷро
тасдик мекунам:

Сардори Раёсати кадрҳои Донишгоҳи
славянини Россия ва Тоҷикистон

Раҳимов Абдуҳамит
Абдибосирович

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода 30
“01” апрели соли 2024

